

**УДК 316
ББК 60.561.3**

**СОТСИАЛИЗАЦИЯ – ЯКЕ АЗ
РОҲҲОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ
МАҶРИФАТИ СИЁСИИ
ШАҲРВАНДОН**

**СОЦИАЛИЗАЦИЯ – ОДИН ИЗ
ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ГРАЖДАН**

**SOCIALIZATION AS ONE OF THE WAYS
OF ELEVATION CONCERNED WITH
POLITICAL ENLIGHTENMENT OF
CITIZENS**

**Сайдзода Шӯҳрат Шукур,
н.и.с., доцент кафедра сиёсатиниосии
ДДҲБСТ (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)**

**Сайдзода Шӯҳрат Шукур,
к.полит.н., доцент кафедры политологии
ТГУПБП (Таджикистан, Худжанд)**

**Saidzoda Shukhrat Shukur,
candidate of political sciences, Associate
Professor of the politology department under
the TSULBP (Tajikistan, Khujand)
E-MAIL: shuhratst@mail.ru**

Ключевые слова: политическая социализация, политическая грамотность, демократическая система государства, политическое воспитание граждан, политическая бдительность

Изучается проблема политической социализации и повышения политической грамотности граждан. Отмечено, что политическая социализация является одним из эффективных путей развития демократии, формирования гражданского общества, удержания молодежи от вступления в религиозно-радикальные организации. Также рассматриваются пути повышения политической бдительности и причины политического отчуждения молодежи. Высказано мнение, что, наряду с другими формами воспитания, воспитание политического мышления способствует повышению политической грамотности населения. На воспитание политического мышления серьезно влияют: развитие институтов политической социализации, преподавание политических наук, просмотр политических программ, осведомленность о внутригосударственных и зарубежных политических событиях, участие в политических компаниях, конструктивная политическая позиция, что сказывается на развитии демократической системы общества.

Калидвоҷаҳо: сотсиализатсияи сиёсӣ, маърифати сиёсӣ, ҷомеаи шаҳрвандани, низоми демократии давлат, зиракии сиёсӣ, тарбияи сиёсии шаҳрвандон.

Мақола ба масъалаи сотсиализатсияи сиёсӣ ва роҳҳои баланд бардоштани маърифати сиёсии шаҳрвандон баҳшида шудааст. Сотсиализатсияи сиёсӣ яке аз роҳҳои самаранок дар инкишифи демократия ва ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ, эмин нигоҳ доштани ҷавонон аз ворид шудан ба ҳизбу созмонҳои ифротгароии динӣ ба ҳисоб меравад. Ҳамчунин дар мақола роҳҳои баланд бардоштани зиракии сиёсӣ ва омилҳои бегонашавии сиёсии шаҳрвандон зикр гардидааст. Таъқид шудааст, ки ба роҳ мондани тарбияи тафаккури сиёсӣ баробари навъҳои дигари тарбия ба боло рафтани маъри-

фати сиёсии шаҳрвандон мусоидат менамояд. Ҳоссатан дар самти тарбияи тафаккури сиёсӣ инқишиоф додани ниҳодҳои сотсиализатсияи сиёсӣ, таълими илмҳои сиёсӣ, тамошои барномаҳои сиёсӣ, ҳамарӯза дуруст оғоҳ шудан аз ҳодисаву воқеаҳои сиёсии дохилидавлатӣ ва ҷаҳонӣ, иштирок дар маъракаҳои сиёсӣ, доштани мавқеи сиёсии солим ва созанда мусоидат намуда, ба рушди низоми демократӣ таъсири назаррас мерасонад.

Key words: political socialization, political literacy, democratic system of a state, political upbringing of citizens, political vigilance

The author dwells on the problem of political socialization and elevation of political literacy of citizens. It is underscored that political socialization is one of the effective ways of democracy development, civil society formation, restraintment of youth from joining religious-radical organizations. The ways of elevation of political vigilance and the reasons of political estrangement of young people are canvassed as well. The author expresses the opinion that alongside with other forms of upbringing the one of political thinking promotes an elevation of population's political literacy. Grave influence over political thinking upbringing is exerted by a development of political socialization institutes, teaching of political sciences, watching of political programmes, awareness of home state events and those of foreign political ones, participation in political campaigns, constructive political position; all the enumerated telling upon the development of society's democratic system.

Дар маркази тамоми муносибатҳои ҷамъиятӣ инсон ва манфиатҳои ӯ қарор дорад. Ҳаёти иҷтимиоиро бе муносибатҳои байнифардӣ ва байнигурӯҳӣ тасаввур кардан номумкин аст. Ҳар чи қадар сатҳи оғоҳӣ ва ё худ дониши шаҳрвандон баланд бошад, ҳамон қадар муносибатҳо мурakkab ва пеҷида мегарданд. Дар ҷомеаҳои анъанавӣ, яъне он ҷомеаҳое, ки мардум асосан аз рӯи рафтору муносибатҳои ҷомеаи пеш аз демократӣ доштанд, сатҳи маърифати сиёсии одамон паст буда, ҳодисаву равандҳои сиёсии ҷомеа асосан тавассути иродai роҳбарон ва гурӯҳи бисёр ҳурди ҷомеа пеш меравад. Дар ҷунин низом давлат зарурати баланд бардоштани маърифати сиёсии мардумро лозим намешуморид ва доираи хеле андак, ҳоссатан аҳли дарбор нисбатан дараҷаи баланди оғоҳиро доштанд ва барои баланд бардоштани дониши сиёсӣ ва ҳудогоҳии мардум дар ҷомеа ягон институти маҳсус низ амал намекард. Ҷунин муҳити ҷомеа дар давраҳои пеш ҳолати маъмулӣ ҳисобида шуда, тағиироти назаррас дар тарзу усули муносибатҳои сиёсӣ ва идоракуни сиёсӣ, танҳо дар ҳолати таъсири қувваҳои беруна, яъне дар ҳолати ҷангӣ табаддулот ба миён меомад.

Ҷомеаи мусоир тамоман дар шароити дигари иҷтимиоиву иқтисодӣ ва сиёсӣ қарор дорад. Дар режими демократии давлат аз ҳар як узви ҷомеа сатҳи баланди оғоҳӣ талаб карда мешавад. Зоро, дар низоми демократӣ сарчашмаи ҳокимият мардум дониста мешавад ва он аз тарафи мардум ва барои мардум амал менамояд. Ҳарчи қадар мардум аз маърифати баланди сиёсӣ ва иқтисодӣ бурхӯрдор бошанд, ҳамон қадар дар ҷомеа соҳиби мавқеи фаъол мегарданд ва имконияти бештари ба равандҳои сиёсии ҷомеа таъсири намуданро пайдо менамоянд. Аммо то қадом андоза ҳавасманд будани давлат нисбат ба баланд шудани маърифати сиёсии шаҳрвандон аз шароити таъриҳӣ ва низоми сиёсии он вобаста мебошад. Ҷонги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон дар ибтидои солҳои аввали соҳиби қадомӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки мардуми тоҷик, ҳоссатан ҷавонон ниёз ба ҳудогоҳӣ ва маърифати баланди сиёсӣ

Сайдзода Ш. Ш. Сотсиализатсия – яке аз роҳҳои баланд бардоштани матърифати сиёсии шаҳрвандон

доранд. Ҳоло ин таърихи начандон дур моро водор менамояд, то иштибоҳи худро бори дигар тақрор накунем ва манофеи миллиро аз ҳама гуна дигар манфиатҳо боло гузорем. Ҳоло ҳам ҳодисай зикршуда ва ҳам шароити бисёр ҳассоси сиёсиву геополитикӣ ва гузашта аз ин, вуруди ҷавонон ба ҳизбу созмонҳои ифратгаро зарурати аз сатҳи баланди огоҳии сиёсӣ бархӯрдор будани мардум ва дар ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва равандҳои сиёсии ҷомеа шарик будани онҳоро тақозо менамояд.

Илова бар ин, дар ҷомеаи демократӣ зиндагӣ намуда, берун аз сиёсат будан номумкин аст. Ҳодисаву падидаҳои сиёсии ҷомеа бавосита ва ё бевосита ба рафттору афкори шахс таъсири муайян мерасонад ва хоставу ноҳоста ҳар нафар зери таъсири он қарор мегирад. Ҳанӯз дар давраҳои пеш файласуфи Юнони Қадим Арасту майли сиёсӣ ва фаъолияти сиёсӣ бурдани шаҳсро як ҷизи табии шуморида, «инсонро ҳайвони сиёсӣ» номида буд. Шаҳс дар ҷомеа зиндагӣ намуда ё таъсири худро ба сиёсат таъсир мерасонад ва ё зери таъсири он қарор мегирад. Махсусан дар низоми имрӯзи ҷомеа доираи имконияти фаъолияти сиёсии шахс дар ҳаёти сиёсии ҷомеа бисёр васеъ гардида, шаклгирӣ ҳодисаҳои сиёсӣ то ба андозае аз рафтари ҳар як узви ҷомеа вобастагӣ пайдо мекунад. Барои иштироки фаъоли мардум дар ҳаёти ҷомеа дар низоми демократӣ мутобики санадҳои меъерии-ҳукуқӣ ва санадҳои байнамилалӣ ҳукуку озодиҳои зиёд муайян гардидааст. Он қонунҳо барои ҳар шахс аз як тараф, имконияти таъсир расонидан ба раванди сиёсии ҷомеа, аз тарафи дигар, эҳтимоли зери таъсири ҳодисаҳои сиёсӣ қарор гирифтани шаҳсро ба вучуд овардааст. Бо назардоши ин, дар давлати демократӣ, барои иштироки фаъоли сиёсӣ дар ҳаёти ҷомеа ба ҳар нафар дониши муайяни сиёсӣ зарур аст. Зоро, ноогоҳӣ ва бемаърифатии сиёсӣ ба шаҳс имкон намедиҳад, ки қарори дурусти сиёсӣ интихоб намуда, ба ҳодисаҳои сиёсӣ таъсир расонад ва аз баҳрабардорӣ бикунад.

Сотсиализатсия сиёсӣ яке аз роҳҳои самараноки бо ҳам овардани мардум ба ҳаёти сиёсии ҷомеа ва иштироки онҳо дар идоракуни давлат ба ҳисоб меравад. Сотсиализатсия сиёсӣ раванди аз тарафи фардҳои алоҳида аз худ кардани фарҳанги сиёсӣ, арзишҳо, меъерҳо, одатҳо ва модели рафтари сиёсии ҷомеа мебошад [4, 7]. Яъне, ин равандест, ки шаҳс тавассути қабул намудани қоидаву меъерҳои сиёсии ҷомеа вориди ҳаёти сиёсӣ гашта, ҳамчун субъекти сиёсӣ дар рушди низоми сиёсӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ саҳмгузор мегардад. Гузашта аз ин, сотсиализатсия сиёсӣ ва маърифати сиёсӣ садди роҳи ворид шудани шаҳрвандон ба созмонҳои ифратгаро мегардад.

Дар шароити имрӯза аз худ намудани дониши сиёсӣ, доштани зиракиву ҳушёрии сиёсӣ баробари дигар масъалаҳои ҷомеа, барои ҳар шаҳрванд ва, пеш аз ҳама, барои ҷавонон аҳамияти хосса дорад. Чуноне ки Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар ин бора қайд менамоянд: «Вазъи имрӯза ва ҳатарҳои афзоянда бояд шаҳрвандон, аз ҷумла ҷавонони моро ҳушёр созанд, ки ба ҳар гуна ҳаракату гурӯҳҳои тундрав шомил нагарданд ва зиракии сиёсиро аз даст надода, барои ҳифзи давлатдории миллииамон кӯшиш намоянд ва Ватани азизамонро чун меҳри модар муқаддасу гиромӣ доранд» [9].

Пеш аз ворид шудан ба паҳлӯҳои дигари мавзӯъ лозим аст, ки нахуст маънои мағфумҳои зиракии сиёсӣ, ҳушёрии сиёсӣ ва фиреби сиёсиро шарҳ бидиҳем. Дар фарҳанги забони тоҷикӣ мағфуми **зирак** ба маънои «боғирошат», «боҳуш», «ҳушёри

тезфаҳм», ҳушиёр – «боҳуш», «бофаҳм», «тезфаҳм», мазмуни мағҳуми **фириб** – «макр», «ҳила», «фириб ҳўрдан», «фирефта шудан», «дар натиҷаи макру ҳилаи касе гумроҳ шудан», «фириб додан», «фирефтан», «гўл задан» [8, 243] омадааст.

Фиреби сиёсӣ идораи пинҳонии шуур ва рафтори сиёсии одамон бо мақсади маҷбур намудани онҳо бар зидди манфиатҳои худ мебошад. Аз рӯи ин таърифҳо агар ба муносабати мағҳумҳои зиракии сиёсӣ ва фиреби сиёсӣ назар намоем, пас маънни зиракӣ ва хушёрии сиёсӣ ин боғирасатии сиёсӣ, боҳушии сиёсӣ ва хушёриву тезфаҳмии сиёсиест, ки шахси дорои чунин сифатҳо эҳтимоли бисёр ками афтодан ба фиреби сиёсӣ дорад. Яъне, шахси аз лиҳози сиёсӣ зирак он нафаре маҳсуб меёбад, ки аз ҷиҳати сиёсӣ боғирасат, боҳуш, хушёр ва бомаърифат аст ва ҳамеша огоҳона бо равандҳову падидаҳои сиёсӣ муносабат менамояд. Ё ба таври дигар гўем, ҷавони аз лиҳози сиёсӣ зирак ҳамоне ба ҳисоб меравад, ки ҳодиса, падида ва воқеаву равандҳои иҷтимоиву сиёсиро хуб дарк кардааст ва аз моҳияту мазмуни сиёсат, равандҳои сиёсии ҷомеа огоҳии амиқ дорад.

Ба назари инҷониб, далелҳои асосии мубрам гардидан масъалаҳои хушёрии сиёсӣ ва зиракии сиёсӣ дар ҷомеаи имрӯзаи тоҷик аз омилҳои зерин вобаста мебошанд:

1. Рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ;
2. Қувват гирифтани раванди ҷаҳонишавӣ;
3. Зарурати ҳифзи давлати миллӣ ва ваҳдати миллӣ;
4. Паҳн гардидан ҳизбу созмонҳои ифротгарои динӣ;
5. Гаравиши ҷавонон ба созмонҳои ифротгарои динӣ;
6. Авзои мураккаб ва пеҷидаи сиёсии минтақа ва ҷаҳон;
7. Сар задани воқеаҳои гуногуни сиёсӣ дар сатҳи давлат, минтақа ва ҷаҳон.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи зиракии сиёсӣ бо вазъияти сиёсии давлат, масъалаҳои суботу амният, ҳифзи истиқлолияти сиёсӣ, ваҳдати миллӣ, ҳимояи шаҳрвандон аз гаравиш ба ҳизбу созмонҳои ифротгаро ва таъмини амнияти давлатӣ саҳт вобастагӣ дорад.

Мақсад аз баланд бардоштани хушёрии сиёсӣ ва зиракии сиёсӣ, маърифати дурустӣ равандҳои сиёсӣ, ҳодисаҳои сиёсӣ, ҳизбу созмонҳои сиёсиву динӣ, ҳаракатҳои ифротгарои динӣ ва дигар падидаву ҳодисаҳои сиёсӣ ва огоҳона рафтору муносабат аз ҷониби шаҳрвандон мебошад.

Масъалаи ҳушёрӣ ва зиракии сиёсӣ барои мардуми тоҷик аҳамияти хоса дорад. Зоро, дар солҳои аввали соҳибистиклолии кишвар сар задани ҷангӣ шаҳрвандӣ байни тоҷикон худ иштибоҳи сиёсӣ буд, ки бинобар фириeftai ваъдаҳои ҳочагони ҳориҷӣ гаштани баъзе аз шаҳрвандон, ягонагии Тоҷикистонро зери ҳатари нобудшавӣ оварданд. Дар натиҷаи он Тоҷикистон даҳсолаҳо аз лиҳози иқтисодиву иҷтимоӣ қафомонд ва ҷомеаи тоҷик талафоти зиёди ҷониву молӣ дод. Аз ҳамин лиҳоз Пешвои миллат мардуми тоҷикро даъват менамояд, ки ҳатоии сиёсии хешро бори дигар тақрор накунанд. Зоро, бо дар назардошти шароити сиёсиву геополитикии ҷаҳон дар ҳолати нооромии дохилӣ дар Тоҷикистон эҳтимоли зиёди пурра аз ҳаритаи сиёсии ҷаҳон нест шудани давлати тоҷикон вучуд дорад. Ва ин андешаро сиёсатшиноси варзидаи тоҷик Сӯҳроб Шарипов ҷанд маротиба ҳангоми баромадҳои хеш дар конфаронсҳо ва мизи мудаввар, ки дар Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида буд, таъкид дошт.

Яке аз масъалаҳои муҳим вобаста ба мавзӯи баррасишаванда ин зарурати баланд

Сайдзода Ш. Ш. Сотсиализатсия – яке аз роҳҳои баланд бардоштани маърифати сиёсии шаҳрвандон

будани хушёй ва зиракии сиёсии ҷавонон махсуб мёёбад. Чуноне ки таҷрибаҳои солҳои охир нишон медиҳанд, бештар вақт ҷавонон бо сабабҳои паст будани маърифати динӣ, фарҳанги сиёсӣ-ҳуқуқӣ, мавҷудияти мушкилоти иҷтимоӣ фирефтаи идеологияи бегонаи ифротии динӣ гашта, ба созмону ҳаракатҳои ифротгароёни динӣ ворид мешаванд ва дар ин роҳ ҷони ҳудро дар ҳатар мегузоранд. Дар умум онҳо на танҳо барои ҳуд, балки барои падару модарон, ҷомеа ва давлати соҳибистиклоли Тоҷикистон як муаммои сиёсӣ мегарданд.

Холо ҷавонони тоҷик ба яке аз қиширҳои осебпазири ҷомеа мубаддал гардидаанд, ки аз нерӯи зеҳниву ҷисмонии онҳо гурӯҳҳои мухталифи сиёсиву динӣ ва қудратҳои ҳориҷӣ барои амалӣ гардонидани ғаразҳои ҳуд истифода менамоянд. Аз ин рӯ, имрӯз барои ҷавонон доштани маърифати баланди сиёсӣ ва зиракии сиёсӣ ниҳоят муҳим мебошад, то ки онҳо фирефтаи созмонҳои сиёсиву динии ифротӣ нагарданд.

Умуман андешаи таҳлилгарони сиёсӣ оид ба роҳҳои пешгирии ғаравиши ҷавонон ба ҳизбу созмонҳои ифротгароиву тундгароӣ гуногун аст. Ба андешаи муҳаққиқи тоҷик Сайфулло Сафаров: «Дар муқобили терроризм ва экстремизм мо аз ватандустӣ дидя ягон қувваи дигареро намедонем. Вобаста ба равандҳои ҷаҳонишавӣ ва шиддат гирифтани муборизаҳои иттилоотӣ, ҳамчунин воридшавии мағкураи бегона ба зеҳни ҷомеаи мо бояд ба таблиғи масъалаҳои ҳудшиносиву ҳудогоҳӣ, ҳифзи арзишҳои миллии таърихиву фарҳангӣ, тавсееи ҷаҳонбинии демокративу дунявӣ, пойдории ваҳдат ва суботи ҷомеа таваҷҷӯҳи бештар дижем» [7, 64]. Вокеан, то шаҳс миллату давлати ҳудро дӯст надорад, оид ба таърихи гузашта шинохти амиқ надошта бошад, ба қадри тинҷиву оромии ҷомеа нарасад, роҳи ба комёбӣ расиданро надонад, тӯъмаи дигарон шуданаш аз эҳтимол дур наҳоҳад буд.

Бояд икрор шавем, ки ҳизбу созмонҳои ифротгарои имрӯза, пуштибони ҳориҷӣ дошта, аз рӯи ҳадафҳои муайянӣ сиёсиву идеологӣ ва геополитикӣ амал менамоянд. Онҳо аз фурсати муносаби мавҷуда, яъне аз камсаводии динии ҷавонон ва шароити иқтисодиву иҷтимоии ҷомеа истифода мебаранд. Чуноне ки медонем баъди пош ҳӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ дар давлат ҳолигии идеологӣ ба миён омад ва бар замми он мардум саводи коғии динӣ надоштанд. Бинобар нооромии дохилӣ, кам будани марказҳои таълимоти динӣ, рушду ҳуқуқу озодиҳо шаҳрванд, як қисми ҷавонони тоҷик ба қишиварҳои ҳориҷии исломӣ рафта, донишҳои динӣ гирифтанд. Махӯз он ҷавонон, пас аз баргаштан ва ворид шудан ба муҳити динии ҷомеа, муқобили таълимоти исломи суннатӣ баромад намуданд ва дар натиҷа ихтилофи мазҳабӣ торафт шиддати бештар пайдо намуд. Ин ҳолат боис шуд, ки давлат таҳсили гайрирасмии ҷавононро дар ҳориҷи қишивар боздошт ва то ба ҳадде ба мазҳаби ҳанафия мақоми расмӣ бахшид. Албаттаг чунин муносабат ва тадбирҳои дигари сиёсӣ бо мақсади пешгирии ҷомеа аз низои динӣ ва ихтилофи мазҳабӣ буд. Чун аз ҳама шадидтарин низоъ ин низои мазҳабӣ мебошад.

Масалан, дар солҳои охир дар Курдистони Ироқ баъзе ҷавононе, ки ба равияни салафии тақфирӣ гароидаанд, мазҳаби падару бобоёни ҳудро «бидъат» эълон карда, атрофиёни ҳудро маҷбур намудаанд, ки болои қабрҳои гузаштагонашон, ки солҳои пеш фавтида ва дар доираи меъёрҳои мазҳаби шоғей ҷаноза шуда буданд, дубора рафта ҷаноза ҳонанд. Ҳатто як гурӯҳи ифротгароёни ин минтақа қабристони дехаро бо булдозерҳо ҳамвор намуданд, зоро аз назари онҳо, тарҳу теппаи гӯрҳо мувофиқи мазҳаби шоғей буда, ба фаҳмиши ифротгароёни нави динӣ мутобиқ набудаанд.

Чунин ихтилофҳо боиси задухӯрдҳои хунин дар ин минтақа гашт[1, 61]. Чанд соли пеш агар дар Тоҷикистон пеши ихтилофи мазҳабӣ гирифта намешуд, эҳтимол ин ихтилофи ақидатӣ суботи сиёсии ҷомеаро вайрон намуда, кишварро ба маркази бархӯрди абарқудратҳои минтақавӣ ва ҷаҳонӣ табдил медод.

Ҳоло ҳам шароити сиёсии доҳилӣ ва ҳам вазъи сиёсиву геополитикии минтақа аз ҳар нафар аъзои ҷомеа оғоҳии сиёсиро талаб менамояд. Ё ба ибораи дигар зиракии сиёсӣ сабаби раҳӣ аз фиреби сиёсӣ мегардад.

Ба андешаи мо, заминаҳои асосии зиракии сиёсӣ аз нуктаҳои зерин иборат аст:

- Фарҳангу маърифати баланд доштан;
- Доштани саводи сиёсӣ, иқтисодӣ, динӣ;
- Огоҳ будан аз воқеаву ҳодисоти сиёсӣ;
- Донистани таърихи миллату давлати ҳуд ва таърихи сиёсии ҷаҳон;
- Доштани барнома ва ҳадафҳои неку созанда;
- Доштани ҳисси миллӣ, ҳудшиносӣ ва ватандӯстӣ;
- Дуруст дарк намудани сиёсати давлат ва ҳукумат.

Зиракии сиёсӣ – боғироsatии сиёсӣ, боҳушии сиёсӣ, ҳушёриву тезфаҳмӣ ва бо ин васила дақiq дарк намудани воқеаву падидаҳо, равандҳои сиёсии ҷомеа аз ҷониби шаҳс ва турӯҳи алоҳидай одамон мебошад.

Мусалламан яке аз роҳҳои муҳим ва самараноки баланд бардоштани зиракӣ ва ҳушёрии сиёсии ҷавонон ин тарбияи тафаккури сиёсии онҳо мебошад. Дар ҳар давру замон нисбати масъалаи тарбияи сиёсӣ муносибатҳо гуногун аст. Имрӯз давлат ба масъалаи тарбияи тафаккури сиёсии ҷавонон ва умуман мардум таваҷҷӯҳи хоса менамояд. Ин масъалаи ҳатто ба яке аз мавзӯҳои муҳими сиёсиву амниятии ҳар кишвар ва ҷомеаҳои ҷудогона табдил ёфтааст. Дар замони пеш давлати шӯравӣ чандон ҷонидори баланд шудани фарҳанги сиёсӣ ва маърифати сиёсии мардум набуд. Гарчанде ки соли 1948 аз ҷониби ЮНЕСКО дар бобати дар донишгоҳҳои кишварҳои ҷаҳон таълим додани фанни сиёсатшиносӣ қарор қабул гардид [3, 28], вале то пош ҳӯрдани давлати Шӯравӣ фанни мазкур дар Тоҷикистон ва дар дигар давлатҳои Иттиҳоди Шӯравӣ, таълим дода намешуд. Яке аз сабабҳои манъ будани таълими фанни сиёсатшиносӣ шароити сиёсӣ ва геополитикии он давра ва режими сиёсии давлати шӯравӣ ба ҳисоб мерафт.

Давлати соҳибистиклол, ҳукуқбунёд, соҳибихтиёр, демократӣ, дунявӣ Ҷълон гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон боис гардид, ки масъалаи тафаккури сиёсӣ, маърифати сиёсӣ ва баланд бардоштани фарҳанги сиёсии шаҳрвандон ва, умуман мардуми тоҷик, ба мадди аввал гузошта шавад. Зоро, барои давлате, ки рӯ ба сӯи ҷомеаи демократӣ овардааст, фаъолнокӣ ҳар шаҳрванд ва аҳли ҷомеа тақозо мешавад. Ва барои фаъолона иштирок намудан дар давлатдорӣ шаҳрвандро зарурат пеш меояд, ки аз лиҳози сиёсӣ огоҳу ҳушёр бошад ва маданияти баланди сиёсӣ нишон дихад.

Бар онем, ки омилҳои зерин метавонанд дар роҳи тарбияи тафаккури сиёсии шаҳрвандон таъсири мусбат бирасонанд: 1. Мутолиаи пайваста; 2. Рушд додани ниҳодҳои сотсиализатсияи сиёсӣ; 3. Омӯзиши илмҳои сиёсӣ (аз ҷумла фанни сиёсатшиносӣ); 4. Тамошои барномаҳои сиёсӣ; 5. Ҳамарӯза дуруст огоҳ шудан аз ҳодисаву воқеаҳои сиёсии доҳилидавлатӣ ва ҷаҳонӣ; 6. Иштирок дар маъракаҳои сиёсӣ; 7. Сотсиализатсияи аҳолӣ; 8. Доштани мавқеи сиёсии солим ва созанда.

Тарбияи тафаккури сиёсӣ ин раванди мақсадноки ба вучуд овардани малакаву

Сайдзода Ш. Ш. Сотсиализатсия – яке аз роҳҳои баланд бардоштани матрифати сиёсии шаҳрвандон

дениш бо роҳи омӯзиши моҳияти падидаву ҳодисаҳои сиёсӣ, дарку шинохти сиёсат, олами сиёсат, худшиносӣ ва худогоҳии сиёсӣ мебошад. Бояд гуфт, ки тафаккури сиёсӣ бо навъҳои тафаккури ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва динӣ алоқамандии зич дорад. Ин навъҳои тафаккур дар ҳамбастагӣ ва дар алоқамандӣ инкишоф меёбанд. Мисол, то шахс тафаккури иқтисодиву иҷтимоии муайян надошта бошад, рушди тафаккури сиёсии ў имконпазир нест. Яъне, барои рушди тафаккури сиёсӣ як қатор денишҳое лозиманд, ки то андешаи сиёсии шахс ба таври лозима боло равад.

Тарбияи тафаккури сиёсии шаҳрвандон бо худшиносии сиёсӣ ва худогоҳии онҳо алоқамандии зич дорад. Барои баланд бардоштани худогоҳиву худшиносии мардум, пеш аз ҳама, соҳибтарҳанг будани онҳо зарур буда, беҳтар гардиданни сифати таълиму тарбия дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, миёна ва олӣ ба он мусоидати бештар менамояд. «Ҷавҳари давлатро, тавре Арасту таъқид кардааст, Инсон дар бар мегирад. Ба ҳамин хотир, соҳтани Инсон аз муҳимтарин лоиҳаи инсон ва албатта, худи давлат мебошад» [10].

Имрӯз дар шароити рушди бомароми иттилоот, агар аз як ҷониб, омилҳои ташаккули тафаккури сиёсӣ зиёд бошад, аз тарафи дигар, мавҷуд будани сарчашмаҳои зиёди иттилоот ва идома ёфтани ҷанги иттилоотӣ байни тамаддунҳо ва қишварҳои ҷаҳон маводҳои фиребандаву гайривоқеиро зиёд намудааст, ки мардум дар ҳолати дениши дурусти сиёсӣ надоштан, ба фиреби сиёсии онҳо афтоданашон аз эҳтимол дур нест. Аз ҳамин лиҳоз барои ҳифзи суботи сиёсӣ ва амнияти миллӣ рушд додан ва тавон бахшидани ВАО-и ватанӣ, ҳимоя намудани амнияти иттилоотии Тоҷикистон ва гузашта аз ин, ба шаҳрвандон пешниҳод кардани контентҳои шавқовар ва муғид кори ниҳоят муҳим ба шумор меравад.

Тарбияи тафаккури сиёсӣ бо чигунагии раванди сотсиализатсияи сиёсии шахс вобастагӣ дошта, дур будан ва дур шудани шахс аз равандҳои сиёсиву иҷтимоии ҷомеа бевосита ба тафаккури сиёсии ў таъсир мерасонад. Бегонашавии шахс аз ҷомеа ва аз равандҳои иҷтимоиву сиёсии ҷомеа баъзан заминai гаравиши ҷавонону наврасон ба созмонҳои ифроғарои динӣ мегардад. Яъне, вақте шахс дар ҷомеа ҷойгоҳ ва мавқеи муайян надорад, ҳудро дар доҳили ҷомеа тасаввур карда наметавонад, ў ҳоҳу ноҳоҳ рӯ ба ҷомеаи бегона меоварад. Ва аксар вақт ҷунин ашхос ба арзишҳои бегона рӯ оварда, шомили созмонҳои гайриқонунӣ мегарданд.

Бегонашавии шахс ҷунин тамоюлҳоро ба вуҷуд меорад:

- боз ҳам пурзӯр шудани бегонашавии ҳолати сиёсӣ;
- зиёд шудани бефарқӣ нисбат ба масъалаҳои сиёсӣ;
- пурзӯр шудани дикқати омма нисбат ба дигар масъалаҳои иқтисодию иҷтимоӣ [6, 190].

Бегонашавии иҷтимоиву сиёсӣ ҳам барои шахс ва ҳам барои ҷомеа оқибати хуб надорад. Шахс аз ҳаёти ҷомеа ва муносабатҳои ҷамъиятӣ дар канор монда, ба рафтори пинҳонкорона рӯ оварда, ғоҳо бар муқобили арзишҳои ҷомеа рафтор менамояд. Ҷунин ашхос дар бештари ҳолатҳо ба доми фиреби созмону ташкилотҳои гайрирасмӣ афтода, ба сарчашмаи мушкилии сиёсӣ ва амниятӣ табдил мегардад. Аз ин рӯ, ҷалби шаҳрвандон ба ҳаёти сиёсии ва фароҳам намудани шароити баробар дар фаъолияти сиёсии расмӣ онҳоро аз бегонашавии иҷтимоиву сиёсӣ ва фаъолияти гайриқонунӣ пешгирӣ менамояд.

Аз сабаби сатҳи пасти маданияти сиёсӣ ва мавҷуд набудани механизмҳои

фаъолнокнамои шаҳрвандон дар чомеа бегонашавии сиёсӣ ба вучуд меояд. Ба назари коршиносон «Мардум аслан на аз сиёсат, балки аз системаи мавҷудаи сиёсӣ худро бегона ва дур ҳис мекунанд. Ин система ба шаҳрвандон на ҳамчун субъектҳои масъули амалиёти сиёсӣ, балки чун истеъмолкунандагони гайрифаъол муносабат дорад» [2, 237]. Чунин муносабати система нисбат ба шаҳрвандон яке аз аломатҳои ташаккул наёфтани арзишҳои демократӣ ва низоми демократии давлатро дорад.

Соҳиби дониши сиёсӣ будан ва аз зирақиву ҳуҷори сиёсӣ барҳурдор будан имконияти раҳоӣ ёфтани аз фиреби сиёсии созмону ташкилотҳои ифратӣ гардида, шахсро аз гирифткор шудан ба ҳар гуна ақидаҳои бегона нигоҳ дошта, ҳисси масъулияти ӯро нисбати масъалаҳои муҳталифи ҳаётӣ сиёсии чомеа бештар менамояд. Чунин ашхос аз ҳуқуқу озодиҳои худ истифода бурда, дар маъракаву ҷорабинҳои сиёсии давлат фаъолона иштирок менамоянд ва дар пешрафти ҳаётии сиёсии кишвар саҳми муайяни худро мегузоранд.

Паёмад ва аломатҳои ҳушёрии сиёсии шаҳс аз инҳо иборат аст:

- Дуруст шинохтани моҳияти сиёсии падидаҳо, олами сиёсат ва авзои сиёсиву ҷеополитикии ҷаҳон;
- Оғоҳона қадам мондан дар дунёи сиёсат;
- Раҳоӣ ёфтани аз фиребу найрангҳои сиёсии шаҳсони алоҳида ва ҳизбу созмонҳои ифратгаро;
- Тавоноии таҳлили воқеии равандҳои сиёсӣ;
- Маърифати баланди шаҳрвандӣ доштан;
- Истифода аз ҳуқуқу озодиҳои ҳеш ва эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои дигарон;
- Доштани ифтиҳори миллӣ ва ҳисси ватандӯстӣ;
- Ҳимояи манфиатҳои миллӣ ва боло гузоштани он аз манфиатҳои шаҳсиву гурӯҳӣ.

Пас маълум мешавад, ки сотсиализатсияи сиёсӣ кори осон ва мавсимиӣ нест. Он равандест, ки шаҳс марҳила ба марҳила бо роҳи таълим гирифтани аз мактабу донишгоҳ, муносабат бо дигарон, тамошои барномаҳои сиёсӣ, мутолиаи адабиёти сиёсӣ ва иштирок дар ҷорабинҳои ҷамъияти ҳарчи бештар вориди ҳаётӣ чомеа гардида, ба яке аз субъектони фаъол табдил мёбад.

Аз ин рӯ дур будан аз ҳаётӣ чомеа ва дар пушти равандҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва сиёсии чомеа қарор гирифтани одамон метавонад паёмадҳои ноҳуш дошта бошад. Зоро, шаҳс вақте аз чомеа бегона гардад ва ҷойгоҳи худро дар он ҷо пайдо накунад, муҳитеро барои худ ҷустуҷӯ менамояд, ки шояд он хилоғи арзишҳо ва манфиатҳои чомеа бошад.

Фаъолнокии шаҳрвандон дар ҳаётӣ сиёсӣ ба манфиати чомеа буда, он аз низоми сиёсӣ ва аз мавқеи сарвари сиёсӣ вобастагии қалон дорад. «Муҳайё намудани шароити мусоид барои инкишоғи фаъолнокии шаҳрвандон иштироки аҳолиро дар ҳаётӣ сиёсии чомеа асоснок менамояд, зоро маҳз аҳолии фаъол қодир аст, ба рафти ҷараёнҳои сиёсӣ, ҳусусан ислоҳоти иҷтимоӣ-сиёсии чомеа, ки дар давраи гузариш ба миён меояд, таъсир расонад. Дар чунин шароит сарвари сиёсӣ нақши аввалиндарача дорад» [5, 82].

Ҳар чи қадар мардум дар чомеа роҳи ҳалли мушкилоти худро бо роҳи гуфтушунид пайдо намоянд ва одамони ҷабрдида ва норизо камтар бошанд, ҳамон қадар оромиву суботи чомеа ва рушди он бештар таъмин мегардад. Таъмини ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ва имконияти баробари шаҳрвандон дар идоракунии давлатӣ боиси

Сайдзода Ш. Ш. Сотсиализатсия – яке аз роҳҳои баланд бардоштани матърифати сиёсии шаҳрвандон

таҳқими ҳокимияти давлатӣ ва хифзи суботу амнияти миллӣ мегардад. Гузашта аз ин, эътимоди мардум нисбати давлату ҳокимият бештар гардида, ба амалӣ гардиданӣ низоми демократӣ ва инкишофи чомеаи шаҳрвандӣ заминаҳои воқеӣ ба вучуд меояд.

Пайнавишт:

1. Абдуллоҳи Раҳнамо. Ҳатари гурӯҳҳои ифротгароии динӣ чист?. – Душанбе, 2015. – 96 с.
2. Дэвид Метюз. Сиёсат барои мардум. – Душанбе, 1998. – 315 саҳ.
3. Зокиров Г.Н. Сиёсатшиносӣ. Нашри сеюми тақмилёфта. – Душанбе: Эр-граф, 2010. – 520 с.
4. Зуляр Р.Ю. Высшая школа как инструмент политической социализации современного студенчества: – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2014. – 113 с.
5. Масъалаҳои актуалии равандҳои сиёсии Тоҷикистон (маҷмӯаи мақолаҳои илмию таҳқиқотӣ). Қисми 3. / Зери таҳрири дотсенти Ҳукмшиоев З.Д. – Душанбе: Эр-граф, 2015. – 148 с.
6. Равандҳои сиёсӣ дар Тоҷикистон: китоби таълимӣ // Зери таҳрири профессор Муҳаббатов А. – Душанбе: ДМТ, 2017. – 342 саҳ.
7. Сафаров С. Ватандӯстӣ ҳамчун омили ҷилавгирӣ аз терроризм / Терроризм ва ифротгарӣ – роҳҳои пешгири он. – Душанбе: Маориф, 2015. – 232 саҳ.
8. Фарҳангӣ тағсирӣ забони тоҷикӣ. – Душанбе: Ҷилди 2, Пажӯҳшигоҳи забон ва адабиёти ба номи А. Рӯдакӣ. – 945 с..
9. Эмомалиӣ Раҳмон. Суҳанронӣ дар таҷлили Рӯзи дониш, дарси сулҳ ва оғози соли нави таҳсил. Санаи муроҷиат 09.02.2018. Сурогаи элек.: <http://president.tj/node/12908>.
10. Ятимов С. Иммануил Кант ва ташакқули субъекти сиёсӣ / Маҷаллаи академии илмию оммавӣ Илм ва Ҷомеа. - №2 (10), 2018.

Reference Literature:

1. *Abdullohi Rahnamo. In what Does Lie the Threat of Religious-Radical Groups?* – Dushnabe, 2015. – 96 pp.
2. *Matthews, David. Politics for the People.* – Dushanbe, 1998. – 315 pp.
3. *Zokirov G. N. Politology. The third replenished edition.* – Dushanbe: Er-Graph, 2010. – 520 pp.
4. *Zulyar R. Yu. Higher School as an Instrument of Political Socialization of Modern Students.* – Irkutsk: Irkutsk State University Publishing-House, 2014. – 113 pp.
5. *Actual Problems of Political Processes in Tajikistan (collection of scientific-research articles)* Part 3 // Under the editorship of Associate Professor Khukmishoyev Z. D. – Dushanbe: Er-Graph, 2015. – 148 pp.
6. *Political Processes in Tajikistan: educational book* // Under the editorship of Professor Mukhabbatov A. – Dushanbe: DMT, 217.- 342 pp.
7. *Safarov S. Patriotism as a Factor of Restraint from Terrorism // Terrorism and Radicalism – the Ways of their Preclusion.* – Dushanbe: Enlightenment, 2015. – 232 pp.
8. *Interpretation Dictionary of the Tajik Language.* – Dushanbe: V.2. – Scientific-Research Institute of Language and Literature named after A. Rudaki. – 945 pp.
9. *Rahmon, Emomali. Speeches on the Celebration of the Day of Knowledge, the Lesson of Peace and the Beginning of the New School-Year. The date of request: 09.02.2018. Electronic address: <http://president.tj/node/12908>.*
10. *Yatimov S. Immanuel Kant and Political Subject Formation // Scientific Mass Academic Journal “Science and Society” – 2018, N2 (10)*